

**ХУЛОСАИ**  
**шурои диссертационии 6D. КОА-067-и назди Институти забон ва**  
**адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии АМИТ барои дарёфти дараҷаи**  
**илмии номзади илмҳои филологӣ, аз рӯйи ихтисоси 10.01.00. –**  
**Адабиётшиносӣ (10.01.01 – Адабиёти тоҷик)**

Парвандаи аттестатсионии №\_\_\_\_\_  
Қарори шурои диссертационӣ аз 24-уми сентябрри соли 2024, №35

Барои сазовор донистани Муҳаммадохирова Ҳанифамо Иброҳимовна шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ, аз рӯйи ихтисоси 10.01.00. – Адабиётшиносӣ (10.01.01 – Адабиёти тоҷик).

Диссертасияи Муҳаммадохирзода Ҳанифамо Иброҳимовна дар мавзуи “Хусусиятҳои ғоявӣ ва бадеии насри Сорбон дар даврони истиқболи Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ, аз рӯйи ихтисоси 10.01.00. – Адабиётшиносӣ (10.01.01 – Адабиёти тоҷик) рӯзи 9-уми июли соли 2024, суратҷаласаи № 30 аз ҷониби шурои диссертационии 6D. КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии АМИТ (734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21) ба ҳимоя иҷозат дода шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Муҳаммадохирзода Ҳанифамо Иброҳимовна 20-уми феврали соли 1971 дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Соли 1988 ба факултети забон ва адабиёти тоҷики Донишкадаи давлатии омӯзгории шаҳри Кӯлоб дохил шуда, онро соли 1993 бо ихтисоси “Муаллими забон ва адабиёти тоҷик” хатм кардааст.

Солҳои 1993-2004 дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии №16-и ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ба ҳайси омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик фаъолият намудааст.

Солҳои 2004-2012 дар радиои Тоҷикистон ба ҳайси муҳаррир фаъолияти худро идома додааст.

Солҳои 2013-2017 дар маҷаллаи “Маърифати омӯзгор” ба ҳайси муҳаррир ва солҳои 2017-2019 дар Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф ба ҳайси ходими илмӣ кор кардааст.

Аз соли 2019 то ба ҳол дар кафедраи умумидонишгоҳии забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ба ҳайси асистенти кафедраи зикршуда фаъолият дорад.

Диссертасия дар шуъбаи адабиёти муосири тоҷики Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии АМИТ иҷро шудааст.

**Роҳбари илмӣ** – Набиев Абдуҳолиқ Мирзоевич, номзади илмҳои филологӣ, ходими пешбари шуъбаи адабиёти муосири Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ.

**Муқарризони расмӣ:**

**Сироҷиддини Эмомалӣ** - доктори илмҳои филологӣ, декани факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;

**Мирсаид Баҳром Тоҳир** - номзади илмҳои филологӣ, директори Китобхонаи вилояти омӯзгорӣ ба номи Тошҳоҷа Асирии вилояти Суғд.

**Муассисай пешбар:** Муассисай давлатии таълимии “Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода”.

Мутобиқи мухтавои тақризи мусбати муассисай тақриздиҳанда, ки аз ҷониби раиси ҷаласа - номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода Шамсов Н.С., эксперտ доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода Давлатбеков Л. М., котиби ҷаласа - номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикии ДБЗХТ ба номи Сотим Улуғзода Раҳимова М. И. ва имзову муҳри ректори муассиса, доктори илмҳои филологӣ, профессор Гулназарзода Ж. Б. пешниҳод шудааст, диссертатсияи номзадии Муҳаммадохирзода Ҳанифамо Иброҳим дар мавзуи “Хусусиятҳои ғоявӣ ва бадеии насири Сорбон дар давронӣ истиқоли Тоҷикистон” ба талаботи бандҳои 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, мувоғиқ буда, муаллифи он барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.00 Адабиётшиносӣ (10.01.01 – Адабиёти тоҷик) сазовор мебошад.

Муқарризони расмӣ ва муассисай пешбар бо дарназардошти муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, интиҳоб ва таъйин гардидаанд. Интиҳоби муқарризони расмӣ ва муассисай пешбар бар он асосномо мегардад, ки онҳо мутахассисони бевоситаи соҳаи адабиётшиносӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳо таълиф кардаанд, ки мазмуну мухтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ оид ба мавзуи диссертатсия 16 мақолаи илмӣ ба нашр расонидааст, ки аз ин номгӯй 8-тои он дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestatсionии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расидаанд. Маводи интишоргардида, нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмuni диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шаҳсии муаллифро дар ин самт субит менамояд.

**I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии атtestatсionии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:**

[1-М]. Муҳаммадохирова Ҳ. Вижагиҳои жанрии қиссаҳои тозанашри Сорбон [Матн] Муҳаммадохирова Ҳ. // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ.- Душанбе: ДДОТ ба номи С.Айнӣ, №1 (84). 2020. С. 67-73.

**[2-М].** Муҳаммадохирова Ҳ. Инъикоси симои ҳамзамонон дар романи «Тангно»-и Сорбон [Матн] Муҳаммадохирова Ҳ. // Паёми Донишгоҳи миллӣ // - Душанбе: ДМТ. №4. 2020. С.89-95.

**[3-М].** Муҳаммадохирова Ҳ. Вижагиҳои жанрии қиссаи «Спитамон»-и Сорбон. [Матн] Муҳаммадохирова Ҳ. // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. - Душанбе: ДДОТ ба номи С.Айнӣ. №2 (85), 2020. С. 209–213.

**[4-М].** Муҳаммадохирова Ҳ. Тасвири симои зани тоҷик дар осори Сорбон [Матн] Муҳаммадохирова Ҳ. // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ.- Душанбе: ДДОТ ба номи С.Айнӣ. №2(97),2022. С. 212-218.

**[5-М].** Набиев А., Муҳаммадохирова Ҳ. Ҳунари таърихнигории Сорбон дар эҷоди қиссаҳо [Матн] / А. Набиев, Ҳ. Муҳаммадохирова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. –Душанбе, 2023. №2 (104). – С.132-138.

**[6-М].** Муҳаммадохирова Ҳ. Вижагиҳои мавзуъ, мундариҷа ва ҳунари ҳикояҳои Сорбон. [Матн] / Ҳ. Муҳаммадохирова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2023. №3 (105). – С.156-162.

**[7-М].** Набиев А.,Муҳаммадохирова Ҳ. Ҳунари таърихнигорӣ ва забони баёни Сорбон дар романи «Ниёз-конҷӣ» [Матн] /А. Набиев, Ҳ. Муҳаммадохирова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ.-Душанбе, 2023. №4 (106). – С.128-132.

**[8-М]** Муҳаммадохирова Ҳ. Ҳунари нигорандагии Сорбон дар истифодаи тамсил ва рамз [Матн] // Ҳ. Муҳаммадохирова // Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. – Душанбе, 2023. №5 (107) - С.121-126.

## **II. Таълифоти муаллиф дар маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:**

**[9-М].** Муҳаммадохирова Ҳ. Вижагиҳои жанрии романи «Шаҳрбону»-и Сорбон [Матн] / Ҳ. Муҳаммадохирова // Маҷмуаи илмии «Анвори дониш». Душанбе, 2020. №1 (1). – С.129-135.

**[10-М].** Муҳаммадохирова Ҳ. Инъикоси ҳаёти иҷтимоии лӯлиён дар осори Сорбон [Матн] / Ҳ. Муҳаммадохирова // Маҷмуаи илмии «Анвори дониш». – Душанбе, 2022. №3 (3). –С.88-96.

**[11-М].** Муҳаммадохирова Ҳ. Тасвири воқеаҳои солҳои навадуми садаи XX дар осори Сорбон [Матн] / Ҳ. Муҳаммадохирова // Номаи ховаршиносон. Мақолаҳои илмии факултети забонҳои шарқ, бахшида ба 70-умин солгарди сармуаллимаи кафедраи забони англисӣ Тошматова Назифат. –Хуҷанд: Ношир, 2023. – С.399-411.

**[12-М].** Муҳаммадохирова Ҳ. Ҳунари нигорандагии Сорбон дар тасвири мавзуи ахлоқ [Матн] / Ҳ. Муҳаммадохирова // Маҷаллаи илмӣ-омӯзишии муҳаққиқони ҷавон «Муҳаққиқ».–Душанбе, 2023. №4 (61). – С. 85 - 89.

**[13-М].** Муҳаммадохирова Ҳ. Сабки баёни осори Сорбон [Матн] / Муҳаммадохирова Ҳ. // Маҷмуаи илмии «Анвори дониш». Душанбе, 2024. №1 (1). –С.116-124.

### **Конференсияҳо:**

**[14-М].** Муҳаммадохирова Ҳ. Тасвири робитаҳои муштараки давлатҳои ҳамҷавор дар осори Сорбон [Матн] Ҳ. Муҳаммадохирова // Конференсияи байналмилалии илмии «Муштаракоти таърихиву фарҳангӣ ва робитаҳои иқтисодию фарҳангии ҳалқи тоҷик дар кишварҳои Шарқи Миёна ва Наздик. – Душанбе: Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои АМИТ. 25. 05. 2023. – С.372-378.

**[15-М].** Муҳаммадохирова Ҳ. Тасвири симои ҷавонони боистеъдоду шуҷоатманд дар осори Сорбон [Матн] / Ҳ. Муҳаммадохирова // Конференсияи байналмилалии 8-уми шурои олимони ҷавони АМИТ таҳти унвони «Нақши олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технология». – Душанбе, 26. 05. 2023. – С.196-200.

**[16-М].** Муҳаммадохирова Ҳ. Тасвири воқеаҳои ақибгоҳи Ҷанги Бузурги Ватаний дар ҳикояҳои Сорбон [Матн] / Ҳ. Муҳаммадохирова // Маводи конфронсияи илмӣ-амалии ҳайати профессорону омӯзгорон, докторантону магистрантон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бахшида ба рӯзи илми тоҷик «Барномаи давлатии тарбияи ватандустӣ ва таҳқими ҳувияти миллии ҷавонони Тоҷикистон (солҳои 2023-2027), «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи маориф (солҳои 2020-2040) ва 145-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ (15-21.04.2023).–Душанбе, 2023.– С.77-83.

### **Ба автореферати диссертатсия аз муҳаққикони зерин тақризҳо ба шурои диссертационӣ ворид шудаанд:**

**1.** Дар тақризи доктори илмҳои филологӣ, директори Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б. Искандарови АМИТ Қаландариён Ҳоким Сафар роҷеъ ба мубрам ва актуалий будани мавзӯъ, инчунин навоварӣ дар таҳқиқи илмии диссертант таъкид гардида, ба автореферат ду эрод гирифта шудааст:

- Ба назари мо таҳқиқ дар ҳусуси вижагиҳои ғоявию ҳунарии тамоми осори мансури Сорбон дар даврони истиқлол ва ғунҷонидани онҳо дар ҷаҳорҷӯби як диссертатсияи номзадӣ тавсифӣ будани корро бар таҳлили илмӣ тарҷеҳ медиҳад;

- Ҳуб мешуд, агар муаллиф мавзуи мазкурро дар доираи як ё ду асари Сорбон ба риштаи таҳқиқ мекашид, то ки дар ин доира мавзӯъ, масъала (проблематика), ғоя, тарҳу таркибандӣ, системаи тасвирҳои бадей, ҳусусиятҳои бадей, мавқеи асар дар эҷодиёти нависанда, мақоми асар дар таърихи ҷараёни адабӣ ва дигар масъалаҳое, ки фарогири ғоя ва бадеяти ҳар асари бадей мебошанд, ба пуррагӣ ҳаллу фасли худро мейфтанд.

**2. Тақризи** номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи адабиёти мусири тоҷики МДТ “Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” Раҷабов Боҳир дар маҷмуъ мусбат буда, дар он чунин эродҳо гирифта шудаанд:

- Ба назари мо, барои боз ҳам такмил ёфтани арзишу аҳаммияти диссертатсия хуб мешуд, шеваи нигориши Сорбон бо асарҳои дигар нависандагони ин давра муқоиса ва таҳдилу баррасӣ гардад.

- Дар автореферати диссертатсия баъзе ҳатоҳои техникиву имлой ба ҷашм мерасанд, ки ислоҳи онҳо мувоғиқи мақсад аст.

**3. Тақризи** номзади илмҳои филологӣ, мудири кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишкади омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Фаффоров Мизроб низ мусбат буда, ба автореферат ду эрод гирифта шудааст:

- Дар бахши “Дараҷаи омӯзиши мавзӯъ”-и муқаддима на ҳамаи таҳқиқоти роҷеъ ба эҷодиёти Сорбон ба анҷомрасида нақду баррасӣ ва муаррифӣ шудаанд. Аз ҷумла, мақолаи адабиётшинос Мисҳобиддин Маҳмудзода, ки ба нақду баррасии романи “Достони писари Ҳудо”-и Сорбон баҳшида шудааст, инчунин китоби маҷмуаи мақолаҳои “Сорбон дар оинаи нақду сухансанҷӣ”, ки мақолоти зиёдеро дар нақду баррасии осори нависанда фаро мегирад, аз назари муаллиф дур монданд.

- Дар автореферати диссертатсия баъзе ғалатҳои техникиву имлой ба мушоҳида мерасад, ки бартараф намудани онҳо ба нафъи кори муаллиф аст.

**4. Тақризи** номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи адабиёти тоҷики МДТ “Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Ҳусрав” Аҳмадов С.Г. мусбат буда, ҷунин эродҳо пешниҳод шудаанд:

- Бо он ки услуби нигориши автореферат хеле хуб аст, дар он хеле кам бошад ҳам, баъзе ғалатҳои услубӣ низ мушоҳида мешаванд. Барои мисол, дар ҷумлаи зерин тақорори пайвандаки “ки” услуби баёнро ҳалалдор кардааст: “Аммо бо вучуди ин пажуҳишҳо ин нуктаро ҳатман бояд таъкид намуд, ки омӯзиш ва баррасии ин таҳқиқотҳо хулосаero ба миён меорад, ки оид ба масъалаҳои гуногуни осори дар давраи истиқлол таълифнамудаи Сорбон таҳқиқоти алоҳида сурат нағирифтааст” (автореферат, саҳ. 4).

- Дар саҳифаҳои алоҳидаи автореферати диссертатсия ва матни русии он баъзе ғалатҳои имлоиву техникӣ ба ҷашм мерасанд.

Муқарризон дар баробари муайян кардани баъзе эроду нуқсонҳои диссертатсия ва автореферати он (тоҷикӣ ва русӣ) аҳаммияти ҷанбаҳои назарию амалий ва навоварии кор, инчунин дастовардҳои илмии муаллифи диссертатсияро таъкид карда, онро барои дарёғти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ, аз рӯйи ихтисоси 10.01.00 – Адабиётшиносӣ (10.01.01 – Адабиёти тоҷик) сазовор донистаанд.

**Шуруи диссертационӣ қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ дар асоси таҳқиқоти илмӣ ҷунин масъалаҳоро муқаррар намудааст:**

- Осори Сорбонро дар даврони истиқлоли кишвар аз ҷиҳати мавзӯъ, моҳият, ғоя ва ҳунари нигорандагии он баррасӣ кардааст;

- Нишонаҳои фарқунандаи осори дар даврони истиқлол иншонамудаи адибо муқаррар кардааст;

- Ҳунари нигорандагии адиб дар инъикоси ҳодисаву воқеаҳои таърихӣ дар ин даврато таҳқиқ кардааст;

- Ҳунари нигорандагии адиб дар тасвири симои зани тоҷикро дар замони нав мавриди омӯзиш қарор додааст;
- Масъалаҳои забони нависанда, сабки нигориш, эҷоди нависанда дар марҳилаи нави эҷодиётро омӯхта, ба натиҷаҳои назаррас расидааст;
- Вежагиҳои соҳторӣ, мавзӯй, рамзгарой дар осори дар давраи истиқлол эҷоднамудаи адибро таҳқиқ кардааст;
- Навоварии ҳунарии Сорбон дар иншои ҳикояҳо ва таълифи новелла пажӯҳишу баррасӣ шудааст.

**Асосҳои назарии таҳқиқ дар он нукта хулоса шудааст**, ки довталаби дараҷаи илмӣ бо истифода аз назару ақидаҳои илмии муҳаққиқон мавзӯи таҳқиқро дар заминай меъёрҳои маъмулии шинохт ва равишҳои анъанавии илмӣ мавриди пажӯҳиш қарор додааст.

**Дар робита ба масъалаҳои диссертатсия аз чунин усулҳои гуногуни адабиётшиносӣ самаранок истифода шудааст:** Зимни таҳқиқ бо дарназардошти таҳқиқи ҷанбаҳои гуногуни осори Сорбон дар даврони истиқлол вобаста ба масъалагузории мушаххас аз методҳои таҳлилӣ, истидлолӣ, муқоисавӣ, муқоисавӣ-таъриҳӣ, таҳлили соҳтории матни адабӣ, таҳлили сабкшинохтии матни адабӣ, таҳлили мундариҷавии матни адабӣ ва оморӣ истифода шудааст.

**Асосҳои назарӣ ва амалии омӯзиши мавзуъро таълифоти таҳқиқоти адабиётшиносон ва донишмандони ватаниву ҳориҷӣ ташкил карда, зимни таҳқиқ андешаҳои донишмандоне чун М. Шукурев, Р. Ҳошим, Р. Ҳодизода, Р. Амонов, С. Табаров, Р. Мусулмониён, Х. Асозода, Ҷ. Бақозода, Х. Шарифзода, А. Сатторзода, А. Набавӣ, А. Абдуманнонов, А. Раҳмонов, Н. Салимӣ, М. Мирзоюнус, Ш. Солеҳов, З. Ӯлмасова, Х. Ҳошимова ва мунаққидони рус М.М. Бахтин, В.Г. Белинский, Н. Т. Нефедов, М.М. Гиршман, Ф. М. Головенченко, Г. Н. Поспелов, Б. Т. Рейзов истифода шудааст.**

**Диссертатсия дар заминай таҳқиқи муҳтасоти ғоявӣ ва бадеии осори Сорбон дар даврони истиқлоли Тоҷикистон ба вучуд омадааст.**

**Аҳаммияти натиҷаҳои бадастовардаи** довталаб барои дарёftи дараҷаи илмӣ дар амалия чунин таҳқиқ карда мешавад, ки асарҳои насрӣ нависандай тавонои тоҷик Сорбон дар адабиёти муосири тоҷик ҷойгоҳи назаррас дошта, дар тарбияи насли ҷавони кишварамон метавонад саҳми муносиб гузорад. Зеро вазифаи адабиёт тарбия кардани инсон мебошад.

Дар навбати худ, пажӯҳиши мазкурро ҳангоми навиштани китобҳои дарсии таърихи адабиёти тоҷик (бахши адабиёти муосир), таълифи корҳои курсӣ ва корҳои дипломию рисолаҳои ҳатм, таълими дарсхои адабиёти муосири тоҷик метавон истифода кард.

**Баррасии эътиомнокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд**, ки дар он пеш аз ҳама, диссертант ба таҳлили муҳтавоии асарҳои дар даврони истиқлол таълифнамудаи Сорбон, маҳорату ҳунари нависандагии ў ва сабку баёни асарҳои адиб таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст. Ва дар ин замине диссертант 16 мақола навиштааст, ки аз он шумора 8 мақола дар маҷаллаҳои илмии

тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуда, дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои таҳқиқро собит месозад.

**Саҳми шахсии муҳакқиқ.** Саҳми шахсии муҳакқиқ аз муайян кардани ҳадаф ва асосноксозии вазифаҳои таҳқиқ иборат буда, дар омӯзиши осори Сорбон дар даврони истиқлол, коркарди илмии онҳо, тасвиби натиҷаҳо, омода намудани мақолаҳо ва гузоришҳои илмӣ доир ба мавзуи пажуҳиш зохир мегардад. Таҳқиқи мазкур натиҷаи ҷустуҷӯ ва заҳмати зиёда аз 14 солаи муаллиф буда, дар шакли диссертатсияи мукаммал ба анҷом расидааст. Муаллиф саъӣ кардааст, ки дар раванди таълифи диссертатсия Ҳангоми баррасии масъалаҳои назарӣ ва амалӣ маводи илмии марбути мавзуъро ба низоми муайян дароварда, онҳоро дастабандӣ ва аз лиҳози мундариҷа, ғоя ва ҳунари нигорандагии адаб таҳқиқ намудааст, ки бешубҳа саҳми шахсии диссертантро нишон медиҳад.

Пажуҳишгар натиҷаҳои омӯзишашро бо мақолаву гузоришҳо манзури ахли илм ва коршиносон кардааст, ки дар тарғибу ташвиқи таълифоти Сорбон метавонад саҳм гузорад.

Дар ҷаласаи шурои диссертатсионии 6D. КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии АМИТ аз 24-уми сентябри соли 2024 дар бораи сазовор донистани Муҳаммадохирова Ҳанифамо Иброҳимовна ба дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ, аз рӯйи ихтисоси 10.01.00 – Адабиётшиносӣ (10.01.01 – Адабиёти тоҷик) қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ аз 16 нафар аъзои шурои диссертатсионӣ, ки бо фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2022, №307/шд ба ҳайати шурои ворид шудаанд, 14 нафар иштирок доштанд, ки аз онҳо 5 нафар доктори илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда мебошанд.

Аз 14 нафар аъзои шурои диссертатсионии дар ҷаласаи иштирокдошта овоз доданд: тарафдор – 14 нафар, муқобил – нест, бетараф - нест, бюллетенҳои беэътибор – нест.

Раиси шурои диссертатсионӣ,  
доктори илмҳои филологӣ

Шарифзода Ф. Ҳ.

Котиби шурои диссертатсионӣ,  
номзади илмҳои филологӣ

Мухаммедходжаева Р. А.

